

ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба кори диссертатсионии Ёров Меҳрдод Раҳматуллоевич дар мавзӯи «Амсиласозии компютери системаи иттилоотию хизматрасонии Комиссияи олии аттестатсионӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.13.18 – Амсиласозии математикӣ, усулҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо

Муаллифи диссертатсия Ёров Меҳрдод Раҳматуллоевич ба ҳайси аспиранти кафедраи информатикаи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз соли 2018 то инҷониб тибқи нақшаи тасдиқгардида ба пешбурди корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз рӯйи мавзӯи зикршуда машғул аст. Муаллиф дар раванди омӯзиши масъалаҳои таҳқиқот, гирдовариҳои адабиёт ва маводи корӣ, озмоишгузарониҳои компютерӣ, таҳлили натиҷаҳои ҳосилшуда, навиштани мақолаҳои илмӣ, иштирок ва маърузакунӣ дар семинару конференсияҳо ва инчунин таҳияи диссертатсия худро ҳамчун донандаи хуби ҷабҳаҳои гуногуни илмҳои информатика ва технологияҳои иттилоотӣ муаррифӣ карда тавонист.

Ӯ дар давраи аспирантӣ тамоми вазифаҳои аз тарафи роҳбари илмӣ, кафедра, факултет ва раёсати илми донишгоҳ супоридашударо сари вақт ва бо сифати баланд иҷро карда, аз рӯйи соҳаи таҳқиқоти худ дорои сифатҳои мутахассиси ташаккулёфта ва соҳиби маърифату фарҳанги баланд будани худро намоиш додааст.

Аспирант Ёров М.Р. бо истифода аз маводи зиёди илмию амалии аз китобхонаҳо ва Интернет дастраснамудааш қобилияти мустақилона иҷро намудани таҳқиқоти назариявӣ ва болобарии малакаҳои таҷрибагузарониҳои компютериашро ривочу раванқ додааст. Ӯ аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқотиаш якҷанд маротиба дар конференсияҳои илмӣ ва илмию амалии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва дохилидонишгоҳӣ бо маърузаҳо баромад намудааст.

Натиҷаҳои таҳқиқотии диссертант дар 7 интишороти ӯ инъикос ёфтаанд, ки аз онҳо 6-тояшро мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ банаширрасида ташкил додаанд. Натиҷаҳои илмӣ мазкур аз тарафи мутахассисони пешбари соҳа баҳои баланд гирифта, бо эътимоди қофӣ муҳтавои таҳқиқоти гузаронидашуда ва дарунмояи асосии диссертатсияро инъикос мекунанд.

Ҳисоб мекунам, ки таҳқиқоти диссертатсионии М.Р. Ёров кори баитмомрасидаи илмӣ-таҳассусӣ буда, аз ҷониби муаллиф мустақилона ва дар сатҳи баланди илмӣ анҷом дода шудааст. Муаллиф дорои сифатҳои қофӣ касбӣ буда, метавонад аз рӯйи соҳаи таҳқиқоти илмӣ худ мустақилона масъалаҳои илмӣ-таҳлилий гузорад ва онҳоро ҳал намояд. Дар маҷмӯъ М.Р. Ёровро метавон ҳамчун корманди илмӣ-техникии ташаккулёфта ва ба дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои техникӣ сазоворбуда тавсиф кард.


Таҳқиқоти анҷомдодаи М.Р. Ёров ба ҳадафҳои стратегии мамлакат роҷеъ ба мувофиқ гардонидани натиҷаҳои илмҳои бунёдӣ, дақиқ, техникӣ ва

эксперименталӣ, ки дар паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат мавриди тавачҷуҳи махсус қарор гирифтаанд, хеле созгор мебошанд. Ҳадафи асосии таҳқиқоти диссертатсионии муаллиф аз таҳия, таҳқиқ, таҳлил ва татбиқи асосҳои методологӣ ва назариявии системаи хизматрасонӣ ва барномавӣю иттилоотии худкор ва худидора барои замимаҳои пойгоҳи додаҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз технологияҳои муосири веббарномарезӣ иборат буда, ба идоракунии ғаврӣ ва ғавроияти босамари ин муассисаи давлатӣ зимни аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ-техникӣ нигаронида шудааст ва дар доираи амалисозии «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» ва «Барномаи ҳукумати электронӣ» тарҳрезӣ гаштааст.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Ёров М.Р. «Амсиласозии компютери системаи иттилоотию хизматрасонии Комиссияи олии аттестатсионӣ» ба тамоми талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)» (Қарори Ҳукумати ҶТ, №505 аз 26.11.16) ҷавобгӯ буда, ба пуррагӣ аз рӯи талаботи шиномномаи ихтисоси 05.13.18 – Амсиласозии математикӣ, усулҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо омода гардидааст.

Дар ин радиф меҳисобам, ки диссертатсияи номзадии М.Р. Ёровро ба шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-013 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 05.13.18 – «Амсиласозии математикӣ, усулҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ ба ҳимоя қабул кардан мумкин аст ва ҳуди муаллиф бешубҳа сазовори дараҷаи илмии матлуб мебошад.

Доктори илмҳои физикаю математика,
профессори кафедраи информатикаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Ф.С. Комилиён

Суроға: 734025, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ, 17,
тел. (+992) 988685014, mail: komfaiz@mail.ru

Тасдиқ мекунам:
Сардори РК ва КМ ДМТ



Э. Тавкиев